

Ба Шурои диссертациони 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Бобочонзода Исрофил Ҳусейн - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири шӯъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, тибқи банди 62 Низомномаи Шурои диссертационӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди конунгузорию молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор менамоям. Тибқи банди 62 Низомномаи Шурои диссертационӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

| | |
|--|--|
| Ном, насаб, номи падар | Бобочонзода Исрофил Ҳусейн |
| Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст | Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим оид ба ҳуқуқ ва давлат. 12.00.03. - Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалӣ хусусӣ). |
| Унвони илмӣ | профессор |
| Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда | Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинов, мудири шӯъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосир |

| | |
|--|--|
| <p>Рақами телефони тамос. Почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»</p> | <p>Телефони моб.: +992 935107711 E-mail: bobojonov_il@mail.ru</p> |
| <p>Номгӯи интишори асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзуи диссертатсия дар мачаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Бобочонзода И.Х. Ҳукуки моликии занон дар замони Зардуштия. [Текст]: / И.Х. Бободжонзода, // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2018 - №6. - С. 223-228. ISSN 2413-5151. 2. Бободжонзода И.Х. (Бабаджанов И.Х.), Анушервонни Исрофил. Правовая система Республики Таджикистан в годы государственной независимости. Правовая жизнь. - 2019, №3 (27). – С. 21-39. ISSN 2307-5198. 3. Бобочонзода И.Х. Барлошгӯи маънавӣ-ҳуқуқӣ аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шохроҳи бунёди давлати миллии «Мачаллаи Академиявии ҳуқук». - 2022, №2. (42). С. 26-37. 4. Бободжонзода, И.Х. Правовая система Республики Таджикистан в годы государственной независимости [Текст] / И.Х. Бободжонзода, А. Исрофил // Правовая жизнь. - 2019. -№3 (27). - С. 21-39. ISSN 2307-5198. 5. Бободжонзода, И.Х. Кодирзода, Т.К., Гносеологические аспекты судебного правоприменения и его влияние на устойчивость судебных решений и независимость судей. [Текст]: / И.Х. Бободжонзода, Т.К. Кодирзода // Законодательство. - Душанбе, 2020, - №1 (37). - С. 49-56. ISSN 2410-2903. 6. Бободжонзода И.Х., Тағайназаров Ш.Т. Проблемы применения норм международного и национального права при |

проведении медицинских экспериментов с участием человека: теория, законодательства и практика. [Текст] / И.Х. Бобочонзода, Ш.Т. Тагайназаров // Журнал "Правовая жизнь" апрель-июнь, 2021. - №3 (35). 1,5 ч/ч. ISSN 2307-5198.

Муқарризи расмӣ:

Мудири шуъбаи масоили назариявии давлат
ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови

Академияи миллии илмҳои

Тоҷикистон, (доктори илмҳои

ҳуқуқшиносӣ, профессор


Имзои И.Х. Бобочонзодаро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳои Институти фалсафа.

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Бобочонзода И.Х.



Шозедов Х.Н.

18.02.23